

Фазилати сабр дар баробарии мусибатҳо

[Тоҷикӣ - Tajiki - طاجیکیة]

**Имом хатиби масҷиди ҳаром:
Д. Усома Хайёт**

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿الصبر وثمراته﴾

«باللغة الطاجيكية»

الشيخ أَسْمَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخِيَاطِ

2012 - 1433

IslamHouse.com

Фазилати сабр дар баробарии мусибатҳо

Ҳамду ситоиш худоеро ки осмонҳоро бе сутун нигоҳ медорад ва неъматҳояшро бароямон арзони доштааст, ва гувоҳи медиҳам ки Муҳаммад банда ва паёмбари уст, ва салому дуруд бар У ва аҳли байту асҳобаш то рузи қиёмат.

Бародарону хоҳарони гироми! Сахтиҳои даврон ва мусибатҳои шабу руз ва ҳар озмоишу балоҳое ки бар сари инсон меояд, дар воқеъ далолат бар имони муъминон ва балоест барои бесаброн, чуноне ки Худованд мефармояд:

﴿وَلَنَتُلُوَّنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ﴾ [محمد: ⑤]

[31]

«Ва албата шуморо меозмоем то ки мӯҷоҳидон ва собиронро бозшиносонем ва хабарҳои (марбут бар) шуморо расидаги кунем» (Муҳаммад 31)

Ва ҳамеша имтиҳони шахс ба андозаи имони у хоҳад буд, ва барои ҳамин аст ки шадидтарин имтиҳонҳо барои паёмбарони Худованд аст. Бо вучуди он ки мардумашон бар онон озору азият доданду бар онҳо бади карданд локин онҳо бо умеди подоше аз Худованд сабрро пешаи худ сохтанд, ва бо ин кори

худ роҳеро барои касоне ки дар роҳи Ҳудо озорҳову шиканҷаҳо мебинанду сабр мекунанд боқи гузоштанд.

Худованд мефармояд:

﴿الَّمْ ① أَحَسِبَ النَّاسُ أَنَّ يُتْرَكُوا أَن يَقُولُواْ إِعْمَانًا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ② وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ

من قَبْلِهِمْ ٣ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ٤﴾ [العنكبوت: 1-3]

«Алиф лом мим,(1) Оё мардум мепиндоранд, ки «Имон овардаем» мегӯянду, бе имтиҳону санҷии гузошта мешаванд?(2) Албатта мардумеро, ки пеш аз онҳо буданд, озмудем, то Ҳудо касонеро, ки рост гуфтаанд, маълум дорад ва дурӯггӯёнро ҷудо кунад (3)» (Анкабут 1-3)

Озмоиш ва сахтиҳо ва балоҳо гуногун мебошанд, баъзе аз мардум, бо аз даст додани азизон, ҳамчун бародарон ва хоҷарон ва наздиқону фарзандон ва дустони хеш озмоиш мешаванд, ва гуруҳи дигаре аз мардум, бо фақру тангдасти, баъд аз он ки бою бо давлат буданд озмоиш мешаванд, ва баъзехо бо сахтиву баландиҳои зиндаги ва ба орзуҳо нарасидан озмоиш мешаванд.

Аммо баъзе аз мардум бо ъакси ин озмоиш мешаванд, мисли ин ки фақиру камдаст, ва дар назари мардум ҷашниорас буданд, бо молу сарват ва

мақоми бузург дар назди мардум ва барояш фароҳам шудани хушиҳои зиндаги ва расидан ба орзухояш мавриди омурзиш қарор мегирад, чуноне ки Худованд мефармояд:

﴿وَتَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَأَخْيِرٌ فِتْنَةٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الأنبياء: 35]

«Ва шуморо бо роҳи озмоиш бо бад ва неки ҳоҳем озмуд ва ба си мо бозгардонида мешавед» (Анбиё 35)

Яъне ба сурати озмоиш ва фурсат додан ба фарде ки агар аз он гуруҳе бошад ки бо истифода аз неъматҳои Худованд даст ба гуноҳ мезанад, дар он сурат ба ҳоли худ раҳо шуда ба гуноҳи худ идома ҳоҳад дод, чуноне ки Худованд мефармояд:

﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحَنَّا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا﴾

﴿أَخَذْنَاهُمْ بَعْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ﴾ [الأنعام: 44]

«Чун ҳамаи пандҳоеро, ки ба онҳо дода шуда буд, фаромӯши карданд, ҳамаи дарҳоро ба рӯяшон күшодем, то аз он чӣ ёфта буданд, шодмон гаштанд, пас ба ногоҳ фурӯгирифтемашон ва ҳамагон ноумед гардиданд».

Беҳтарин коре ки инсони мусулмони содик дар ҳангоми рубару шудан бар озмоишҳо анҷом медиҳад, сабр ва интизории аср ва подоши илоҳи дар баробари чизе аст ки қазои илоҳи қазоват намудааст, зоро сабр чуноне ки баъзе аз олимон гуфтаанд, гушай имон ва зинати инсон ва роҳи расидани у ба бузурги аст. Инсон бо сабр оромиш меёбад ва дар сарзамини

сабр соҳиби осудаги мегардад, ин мақом яке аз мақомҳои бузурге дар дин аст.

Қурон аз мақоми сабр ба бузурги ёд кардааст, ва барои он ачри бузурге зикр намуда ва подоши аҳли сабрро чанд баробар донистаст, то ки сабрро дар дилҳо маҳбуб гардонад, ҳеч фазилате аз фазоил нест магар ин ки сабр онро асос ва пуштибон аст. Агар сабр дар муқобили шаҳватҳо бошад онро "ъифат" номида мешавад, ва агар барои таҳамули ноҳушиҳо бошад онро "ризоят ва таслим дар баробари қазову қадари Ҳудованҷ" меноманд, ва агар барои неъмат ва шукри он бошад онро хуштандори ва ҳикмат номида мешавад, ва агар дар ҷиҳод бошад онро шӯроъат номида мешавад, ва агар дар баробарии ҳамоқат ва беодобии дигарон бошад онро "ҳилм" номида мешавад, ва агар дар баробарии пушонидани розҳои дигарон бошад онро "амин" номида мешавад.

Барои ҳамин аст ки инсон бидуни сабр дар зиндагии худ нотавон ва ъочиз хоҳад шуд, ва дар баробарии ҳеч фишоре тавони муқовимат наҳоҳад дошт.

Бар ин асос дар сабр пеша намудан дар баробари озмоиш хайри азиме ниҳон аст, ки танҳо маҳсуси инсони муъмин аст, чуноне ки дар ҳадисе ки имом Муслим дар саҳиҳи худ аз Абухурайра ривоят

кардааст, омадааст ки Паёмбар (с) фармуд: «Бисёр ациб аст ҳоли муъмин, у ҳамеша ёвари хайр аст, ва ин хусусият нест магар барои муъмин ... агар хушие ба у расад шукр мегуяд ва ин барои у хайр аст, ва агар зиёне ба у расад сабр мекунад ва ин барои у боиси хайр мегардад».

Ҳамчунин дар ҳадиси дигаре омадааст ки «Бузургии аср бо бузургии бало аст, ва агар Худованд гурухеро дуст бидорад онҳоро дучори бало ва озмоиш мекунад, пас ҳарки рози шуд ризоят ва хушнуди ба даст хоҳад овард, ва ҳарки нохуши дар пеш гирифт нохушнуди ба даст хоҳад овард»

Яъне ҳаркасе ки ба қазои илоҳие ки пеш омадааст ва роҳи баргаште надорад рози гардад, дар охир ризояти илоҳиро ба даст хоҳад овард. Аммо ҳарки дар баробари саҳти ё балое ки Худованд барои у муқадар намударо нохушнуди ва эътиrozҳоеро дар пеш гирад дар баробари гумони бад нисбати Худованд ва ризо набуданаш ба тақдири илоҳи ҳашми Худовандро ба даст хоҳад овард.

Ва Паёмбар (с) чунин хабар додааст ки: «Ҳарки сабр пеша кунад (ва барои он талош кунад) Худованд уро собир мегардонад».

Ончики инсонро бар талош намудан барои сабр кумак мекунад, чуноне ки аллома ибни Қайим мегуяд: "Дар назар гирифтани хубии подош аст, зеро ба андозаи ин дар назар гирифтани подош ва андешидан ба он, таҳамул барои у ва ба сабаби дидани ончи дар баробари подош ва андешидан бар он, таҳамули бало барои у ба сабаби дидани ончи дар баробари он ба даст хоҳад овард, осон мешавад, ва таҳамули ин мусибат ҳарчи ки бузург бошад бо дидани лаззати оқибат ва ба даст овардани подоши он бар шахс осонтар хоҳад шуд, ва агар инхел набошад бисёри манфиъатҳои дуняви ва охирати аз байн мерафт ва ҳеч кас барои ба даст овардани манфиъате дар оянда ҳозир намешуд заҳмат ва машақат ҳозираро таҳамул кунад зеро нафси инсони чизеро ки зуд ба даст биёяд дуст медорад".

Мақсад ин аст ки ба назар гирифтани оқибати нек, инсонро бар сабр кардан дар баробари ончи бо ихтиёр ё бидуни ихтиёр таҳамул мекунад, ёри хоҳад дод.

Сипас ибни Қайим ин гуна идома медиҳад:

Хурд намоён гаштани сахти барои инсон бар ду чиз вобастаги дорад:

Аввал инки неъматҳои Худовандро барои худ бишуморад ва ҳангоме ки аз шумурдани он нотавон гардиd, ин саҳти ва балое ки барояш пеш омадааст низ дар назара什 хурд намоён хоҳад шуд, ва онро дар баробари неъматҳои Худованд ба монанди қатрае дар дарё хоҳад ёфт.

Ва дувум ин ки неъматҳоero ки дар гузашта Худованд ба у ато намуда буд ба ёд биёrad, чунки ин марбут ба гузашта аст ва шумурдани неъматҳои илоҳи ки дар боло зикр шуданд марбут ба ҳоли ҳозир аст"

Аммо аз ҷумла ҷизҳое ки боиси оромиши ёфтани инсон дар ҳоли саҳти мегардад, ва боиси он мегардад ки ҳамаи он дарду балое ки боляш омада буд фурукаш қунад ва ҳамаи ин бо сабаби эътиимод доштан ба раҳмати илоҳи ва адолати уст, зоро У бораҳмтарини раҳмкунандағон аст, ва низ аз раҳмати Уст ки саҳтиҳоро пай дар пай нозил намекунад, балки пушти ҳар саҳти осони ва күшоишиеро арзони медорад, ва дар пайи озмоиш ононро бо раҳмат ва неъмати худ дар бар мегирад чуноне ки Худованд мефармояд:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾﴾ [الشرح: 5-6]

*«Пас (бидон ки) бо ҳар як душвори осони аст 5. бе шүбҳа
ки бо ҳар як душвори осони аст»* (Шарҳ 5 ва 6)

Бубинед ки дар ин чо осони баъд аз сахти ду бор такрор шудааст, ва маълум аст ки як сахти ду осониро шикаст нахоҳад дод, ва ҳарчо сахти ва мусибат ба ҳар сурате пеш биёяд, дар канори он навъе аз осони ба вучуд хоҳад омад, ки нороҳати даруниро аз байн бурда ва дилро ором мегардонад, ва дардро шифо мебахшад ва боиси фаромуш шудани он мешавад, маҳсусан агар инсони мӯъмин дар ин гуна шароиту ҳолат ба парвардигори худ паноҳ бубарад ва аз у бихоҳад ки пас аз он сахти барояш осони қарор бидиҳад ва барояш роҳе баромадан аз ин ғамҳоро ба ҷувуд биёрад чуноне ки дар ҳадис омадааст:

«Ҳар банде ки дучори гам ё гусае бишаваду сипас бигуяд: эй Худованд ман бандай ту ва бандай банда ва қанизи ту ҳастам. Ҳукми ту дар мавриди ман анҷом шудани аст, ва қазовати ту бар ман одилона аст, Худовандо аз ту бо тавасул ба ҳар исме ки худро ба он номидаи, ё дар китоби худ нозил кардаи, ё ба касе аз бандагонат ёд додаи, ё онро дар илми гайб дар назди худ нигоҳ доштаи, меҳоҳам ки Қурони бузургро баҳори дилам ва нури синаам ва аз байн барандаи гаму гусаам қарор бидиҳи.... Ҳар банде инро бигуяд гами уро аз байн бурда ба ҷои у шоди ва хушҳоли қарор медиҳад» (ривояти имом Аҳмад бо санади сахех)

Пас эй бандагони Худо! Тақвои уро пеша намоед ва аз ноумед шудан аз раҳмати Убипарҳезед кушоиши наздике аз си Ҳудованди раҳмону раҳим яқин дошта бошед ки ин сахтиҳо ва озмоишҳо боиси он мешаванд ки роҳе ба си зиндагии осон ва расидан ба орзуҳо, ва дар айни ҳол пок шудан аз гуноҳон ва соҳиб гардидани аҷру савобҳои зиёд мешавад ва ҳамеша ин сухани Ҳудовандро ба ёд дошта бошед ки мефармояд:

﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑤ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ⑥﴾ [الشرح: 5-6]

«Пас (бидон ки) бо ҳар як душвори осони аст 5. бе шубҳа ки бо ҳар як душвори осони аст» (Шарҳ 5 ва 6)

Ва ин чунин:

﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرُهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑦﴾ [الزمر: 10]

«Ҳамоно собирон аҷру савоби худро бе ҳисоб дарёфт хоҳанд кард» (Зумар 10)

Ҳудовандо мо аз заволи неъмат, ва баргаштани оғият, ва азоби ногаҳони, ва ҳамаи асбоби ҳашмат, ба ту паноҳ мебарем, Ҳудовандо мо аз ту анҷоми хубиҳо, ва тарқ кардани бадиҳо, ва дуст доштани бенавоёнро хосторем, ва ин ки моро дар мавриди омурзиш ва раҳмати худ қарор дихи, ва агар хости гурухеро дучори фитна сози, моро пеш аз он ки ба фитна олуда гардем ба си худ боз гардон.